

**УДК 80
ББК 81.2 Точ**

**ЯК САРЧАШМАИ ХАТТИИ
ҚАДИМА ОИД БА ҲУҚУҚИ
ОИЛА** *Шоқиров Туграл Сироҷовиҷ,*
*д. и. филол., профессори кафедраи забони
тоҷикӣи ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)*

**СЕМЕЙНОЕ ПРАВО В
ДРЕВНЕМ ПИСЬМЕННОМ
ПАМЯТНИКЕ** *Шоқиров Туграл Сироджовиҷ,*
*д.ф.и., профессор кафедры таджикского языка
ТГУПБП (Таджикистан, Худжанд)*

**FAMILY LAW IN AN
ANCIENT WRITTEN
MONUMENT** *Shokirov, Tugral Sirodedgevich, Dr. of Philology,
Professor, chief of the Tajik language department under
the TSULBP (Tajikistan, Khujand)
E-MAIL: shokirov1953@mail.ru*

Калидвоҷаҳо: забон, ҳуқуқ, қонун, оила, мурофиа, ҳуҷҷат, қонунишиканӣ, ҷазо, қарор.

Сарчашмаҳои ҳаттии қадима собит менамоянд, ки ҳуқуқшиносии тоҷик таърихи қуҳан дорад. Яке аз ҷунин маъхазҳо «*Mātakdān i hazār dātāstān*» ном асари аҳди сосонист, ки бо забони паҳлавӣ дар 54 боб таҳия гардидааст. Он фарогири мағҳумҳои ҳуқуқи оила буда, ба забонҳои русӣ, англисӣ, немисӣ ва ҳинди тарҷума шудааст. Ин асар асоситарин истилоҳвожаҳои соҳаи ҳуқуқи давраи сосониёнро оид ба оила, ҷомеа, ниҳодҳои ҳуқуқию мурофиавӣ дар баргири шудааст. Тадқиқи диаҳронии марқиби лӯгавии сарчашмаи мавриди назар барои ҳалли бисёр қазияҳои юрислингвистикаи таърихии тоҷикию форсӣ кӯмак хоҳад расонд.

Ключевые слова: язык, право, закон, семья, процесс, документ, нарушение, наказание, решение

По свидетельству письменных памятников, таджикская юриспруденция имеет древнюю историю. Одним из таких источников является «*Mātakdān i hazār dātāstān*», который в русской ориенталистике известен как «Сасанидский судебник. Книга тысячи судебных решений». Данная книга посвящена семейному праву, состоит из 54 глав и переведена на русский, английский, немецкий и хинди. Она содержит основные правовые термины Сасанидской эпохи о семье, обществе, уголовно-процессуальных институтах того времени. Диахронное изучение лексического состава изучаемого памятника способствует разрешению многих казусов таджикско-персидской исторической юрислингвистики.

Key-words: language, law, family, process, document, violation, punishment, resolution

As written monuments testify, Tajik jurisprudence enjoys ancient history. One of its originals is “*Metakdan I Hazar Datastan*” which is known in Russian Orientalistics under the title “*Sasanidian Criminal Record. The Book of thousand Court Resolutions*”. The book in question is devoted to family law, it consists of 54 chapters and is translated into Russian, English, German and Hindi. It contains major legal terms of the Sasanidian epoch related to family, society, criminal-procedural institutes of that time. Diachronic study of the basic stock of words

constituting the monument promotes a solution of many exceptional cases of Tajik-Persian historical juridical linguistics.

Ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносӣ яке аз соҳаҳои фаъолияти инсонӣ ва илмest, ки аз қадим бо ҳаёти ў робитаи ногусастани дошта, роҳу равиши одамонро муқаррар менамояд ва ба танзим мегирад. Бинобар он ин соҳа бисёр вижагиҳои дорад, ки маҳз ба инсон вобаста мебошад. Ҳуқуқ баробари бо ҳам омадани ду қасу предмет ё мағхуме пайдид омада, муносибати ононро муқаррар месозад. Ба ин маънӣ ҳуқуқ баробари пайдо шудани чомеа ба хизмати он омада, то имрӯз рушд меёбад. Ҳуқуқ, ки бо инсон саруқор дорад, аз ибтидо бо мақсади ба раванди муайян даровардани тарзи зиндагӣ, кору пайкори аҳли чомеа барояш гапу кори мумкину номумкинро муайян менамояд, ки маҷмӯи онро қоида мешисобанд.

Ҳар як ҷабҳаи зиндагӣ қоидаву қонуни ҳудро дорад ва оила яке аз онҳост. Оила муҳимтарин ҷузъу үнсурни чомеаву давлат буда, аз бисёр ҷиҳат мӯайянкунандаи рушд ё таназзули онҳо мебошад. Азбаски оила яке аз муҳимтарин ҷузъу үнсурҳои чомеаву давлат аст, ҳанӯз аз замонҳои қадим он тартибот, речаву нақша, қоидаву қонунҳои ҳудро роич кардааст, ки дар асоси он метавон низоми давлатиро муқаррар кард. Барои роиҷии он сарчашмаҳои таъриҳӣ саҳму мақоми муҳиму хоса доранд.

Мусаллам аст, ки аз давраҳои қуҳани давлатдориву оиладории ниёғонамон ба мо ёдгориҳои зиёду мӯътамаде боқӣ мондаанд ва омӯзиши ҳаматарафаи онҳо зарур асту натиҷаи матлуб ҳоҳад дод. Яке аз ҷунин сарчашмаҳои хеле муҳими аҳди Сосониён асарест, ки тарзу тариқи зист, муносибати иҷтимоию иқтисодии оила ва ҷанбаҳои ҳуқуқии онро фарогир буда, бо номи «Мотакдони ҳазор додистон»(Mātakdān i hazār dātāstān) маълум аст ва қайҳост, ки диққати коршиносонро ба ҳуд ҷалб кардааст [2-28].

«Мотакдони ҳазор додистон» бо забони пахлавӣ таълиф гардида, нусхай ягонаи он дар бознависии мурзоёни Эрони садаи 17 бо осеби зиёд то замони мо расидааст.

Дар замимаи матни асар муаллиф ҳудро Farraxvmart ī Vahrāmān муаррифӣ карда, китобро «Mātakdān i hazār dātāstān» номгузорӣ намудааст ва баъдтар бо гунаи «Модигони ҳазор додистон» низ маъмул шудааст.

Фарраҳвмарти (Фарруҳмард) гуфтаву андешаҳои бузургони собиқро фаровон ва ҷун ағуātkār (ёддошт, ёднома, памятка) корбаст менамояд. Масалан, вақте ки сухан аз ҷиноят, роҳу равиши ошкор кардан ва ҷазо додани гунаҳкор меравад, асосан ба андешаҳои мӯбади машҳур Воҳ-Шопур тақя менамояд, зеро дар он давра «ағуātkār»-и Воҳ-Шопур маъмул будааст.

Дар бораи мавҷудияти ин сарчашма бори нахуст соли 1887 шарқшиноси машҳур Ҷ. Дармстетер [16] ва соли 1896 Е. Вест [15] маълумот додаанд.

Аз навишти олимон бармеояд, ки дастанавис пароканда маҳфуз мондааст. Бист вараки дастанависро ориёшинос Т. Д. Анклесария соли 1872 аз Эрон ҳарид, ба Бомбай бурда, онро чопи факсималий карда буд. Баъд маълум гардид, ки 55 вараки дигар асарро М. Л. Хатари ҳаридорӣ намуда, дар китобхонааш маҳфуз доштааст. Миёни ин дастанависҳо ҷузъи аввали мусавада бо үнвони матну исми муаллиф низ мавҷуд будаасту онро низ ба Бомбай бурдаанд. Соли 1891 дар шаҳри Пуна нусхай факсимилии асар бо пешгуфтори олими форс Ҷ. Модӣ аз ҷоп мебарояд. Дар он бист вараки ҳаридай Т. Д. Анклесария низ бо пешгуфтори Ҷ. Модӣ соли 1912 нашр шудааст.

Муҳаққиқон таърихи оғаридани асарро аз маълумоте муқаррар намудаанд, ки дар он гуфта шудааст: «Ин китобро духтари Исфандиёри Нӯшервон ба Рустами

Нұшервони Баҳманёр бар ивази китоби Яштҳои Виспарад ва иловаи як ҳазор динор додааст, то пардохт пурра бошад» [2, с. VIII]. Дар таърихи сабт соли 1006-уми Яздигурд нишон дода шудааст. Соли 1006-уми Яздигурд ба соли 1637-и милодӣ баробар меояд.

Шояд аз истифодай зиёд ё беэҳтиётӣ бошад, ки бисёр сахифаҳои китоб фартут, навиштаҳояш хираву душворхон шудаанд, сахифаҳои алоҳида пасупеш дӯхта шудаанд, дар рақамгузориҳо номураттабию бенизомӣ ба назар мерасад, бештар аз 50 варақ аз байн рафтааст.

Бо такя ба он ки муаллиф дар гуфтору натиҷагириҳои худ асосан ба Явон-Ям (падари Манучехр) истинод меораду ҳамзамони худ меҳонад, Ҷ. Дармстетер[16] таърихи таълифи асарро ба асри IX мансуб медонад. Аммо М. Бойс[11-13] ва А. Г. Периханян дар асоси омӯзиши далелу асноди зиёди истифодакардаи мусанниф хулоса мегиранд, ки асар тақрибан соли 620 таҳия гардидааст(2, с. XIII).

А. Г. Периханян таъкид медорад, ки метавон далели зиёде биовард, ки ҳанӯз то сукути давлати Сосониён оғарида шудани китобро собит намояд. Вокеан ҳам унвони ҳама мансабу дараҷаҳои дар асар истифодашуда хоси даврони Сосонианд(масалан, дар боби «Андар салоҳияти мансабдорон). Зиёда аз ин далелҳои зерин низ ба замони Сосониён далолат мекунанд:

1. Мусаннифи китоб ба ҳайси меъёри чорӣ қарору нишондодҳои аҳди Сосониёнро дар замони ҳозираи феъл меорад;

2. Пас аз таназзули сулолаву давлати Сосониён бисёр вазифаву мансаб ва мақомоти онҳо низ аз байн рафта буданд ва асар дер таълиф мегардид, ў наметавонист бар онҳо такя намояд;

3. Аз фармонҳои Ҳусрави Анӯшервон фаровон истифода карда, ба ҳуҷҷатнигорию санаднигории он замон истинод меорад;

4. Аз ашҳоси вокеии давр ба мисли шоҳону вазирон, зимомдорони сосонӣ ёдовар шуда, ҳуҷҷатҳои то соли 26-уми салтанати Ҳусрави Ҳурмуздро (соли 615) ба кор гирифтааст. Ин ҳама бурҳони қотеи мансубияти асар ба аҳди Сосониён аст.

А. Г. Периханян оид ба аҳамияти сарчашма изҳори назар карда меафзояд, ки «Мотакдони ҳазор додистон» ягона асари ҳуқуқии то замони мо расидаи аҳди Сосониён буда, маҷмӯаи асноди ҳуқуқист.

Дар айни замон, -менависад ў,- азбаски дар замони Сосониён ҳуқуқи мушаххаси коркардашуdae, ки набуд, китоби мазкур ягон хел кодекс ё рисолаи ҳуқуқии маҳсусе набуда, танҳо маҷмӯи қоидаву қонуни муайяnest оид ба ҳуқуқи оила.

Чунин маҷмӯаҳо ба ҳайси роҳнамои адлияи амалий мураттаб мегардидаанд ва дар асоси сарчашмаю маводи ҳуқуқӣ маслиҳату нишондодҳои таҷрибавиро ба кормандону коршиносон манзур медоштанд. «Мотакдон...» ҳам яке аз чунин асарест, ки ҳусусияти дастурӣ дошта, барои кормандони амалияи адлияи ҳамон давр таҳия гардидааст, зеро дар он вобаста ба ҳар як ҳолати судӣ маслиҳату тавсияҳои адлияйӣ дода шудааст, вале, мутаассифона, дар китоб он ҳама пароканда ва пешу қафо омадаанд.

Муҳаққиқон Ҷ. Модӣ ва К. Г. Залеман тартиби ибтидоии сахифаҳоро бо диidi хеш ба андозае мураттаб сохтаанд, аммо ҳанӯз ҳам номуназзамий бοқӣ мондааст.

Дар айни замон ҳарду нусха дар Институти ховаршиносии Бомбай маҳфуз аст.

А. Г. Периханян ҳангоми тарҷумаву ба чоп тайёр намудани китоб [2] ба қисми муқаддимавии асар ворид намудани тафсири К. Г. Залеманро мувофиқи мақсад донистааст.

Дар китоб ду мағхуми калидӣ **ҷоштак** (*čāštak-* сарчашмаи истеҳсоли судӣ, тафсир ва анвои он, ба истилоҳи имрӯза кодекси ҳуқуқи чиноятӣ, таълимот, номи тафсири «Авесто») ва **картак** (*kartak-* мурофиа, меъёр, муқаррапоти амалия, ба истилоҳи кунунӣ тақрибан кодекси мурофиаи чиноятӣ) корбаст гардида, ҳар қадоме шомили шумораи зиёди қалимаву истилоҳотанд, ба мисли *āpastāk*(амр, супориш, нишондод, карордод), *āmāg*(эътибор, ба хисоб даровардан), *āmārkār*(ба эътибор гирифтган), *rāt*(тӯхфа, ҳадя, эҳдо), **ahramāyīh**(издивоч), **bāy**(андозаи ҷазо), **bāžišn**(қарор, ҳукми суд), ҷак (хуччат, санад), *dastik*(фармондихӣ, дастур, қарор, амр, фармон), *ērangīh*(гунаҳкорӣ, маҳкумкунӣ), *framān* (фармон, таъинот), *garžišn* (шикоят), *hamahi*(ҳамкор, шарик, рафиқ, ҳамрафик), *kārdār*(соҳибмансаб, ашрофӣ), *mātak*(1. арзиш, қимат, пул, қарзи асосӣ; 2. моддаи қонун, naviшта, ҳавишташуда; шахси асосӣ, пешбари мурофиа), *mātakdān* (китоб, ҳавиштаҳои ҷузъбандшуда), *mātakvar*(1. шахси асосӣ; 2. нусхай асли ҳуччат, барьакси *hamračeñ*-копия) ва ғ.

Асар заминаҳои пайдоиши ҳудро дорад. Пеш аз ҳама, бояд ишора кард, ки сарчашмаи адлияи Сосониёну қулли ориёtabорон ҳамон низоми ҳуқуқии зардуштиён буда, дар рушди он мақоми маҳсус дошт [4, с. 26; 5, с. 47-82]. Ҳуқуқи бостон ҷузъи чудонопазири одоби динӣ маҳсуб ёфта, масоили дунявӣ(ҳатто иҷтимоӣ) дар доира ва аз назари мазҳабӣ баррасӣ мегардиданд. Вале меъерҳои дар панҷ наски сирф ҳуқуқӣ (*Nikātum, ZLB, sinčt, Huspāram, Huskātum, Vīdvdāt*), ки баҳшҳои «Авесто» буда, бо номи *dātik* маълум аст, ҳанӯз дар аҳди портиҳо (парфияниҳо) аллакай ба талаботи рушди ҷомеа мусоидат карда наметавонист ва ин табиист, зоро рушди пайвастаи ҷомеа тақозо менамояд, ки ҳучҷату аснод ва ниҳодҳои замон низ баробари он пеш раваду мукаммал гардад. Бо мақсади такмили қонунгузорӣ аз ҷониби таснифгарони асрҳои IV ва VI милодӣ, ки меҳостанд ба ҳар баҳше 7 наски дигар зам намоянд, ба ин баҳш ду наски *čīhrdāk* (аҷдодшиносӣ, ҷеҳрашиносӣ) ва *βaγān-yašt* (Ибодатнома, бандест оид ба ибодати зурдуштиён) ворид карда шуда буд, вале аз қулли наскҳои ҳуқуқӣ танҳо «Видевдат» бοқӣ монд. Бояд гуфт, ки шакли дурусти «Видевдат» «Видаеводата» буда, ба маънии «Доди девситет», «Доди девгурез» ё «Қонуни зидди дев» чун номи баҳше аз «Авесто»-и нав маъмул аст, ки гоҳо ба таҳриф «Вандидод» хонданд [1, с. 639]. Бо вуҷуди иловаю тақмилҳо адлияи ҷорӣ пурмуаммотар шудан гирифт.

Сабаби дигар торафт аз истифода монда, душворфаҳм гардиданӣ забони «Авесто» буд ва он тақозо мекард, то ҳарчи зудтару бештар тафсири муфассали наскҳои он омода карда шаванд ва ҷунин ҳам шуд.

Аз ҷумла дар «Мотақдон...» низ бархе аз бандҳои «Авесто» дастабарӣ (муфассири «Авесто»-ро дастабар, муфассириро дастабарӣ меномиданд), яъне шарҳу маънидод шудаанд.

Дар китоб, ки вижагии тафсири дорад, мураттиб ному унвони бисёр асарҳои тафсириро қайд карда, бархе аз онҳоро чун сарчашма ба кор гирифтааст. Аз он маълум мегардад, ки ҳанӯз то асри 4-и милодӣ анъанаи тафсири асноди ҳуқуқӣ маъмул будааст.

Маводи асосии истинодии ин асар наскҳо, «Видаеводата», «Занд»-и «Авесто» мебошад. Дар асар инчунин парвандаҳои судии **ҷоштакҳо**(*čāštak*-як навъи тафсири ҳуқуқӣ), **дотик**(*dātik*- ҷабҳаи ҳуқуқӣ, баҳш, сексия), **ҷэҳрдок** (*čīhrdāk*- мазмуни таъриҳӣ), **βaγān-yašt**(ибодатнома), **дастабарон** (*dastabarān*- тафсири), асарҳои **šāyast-nē šāyast**, **vīdēvdat** і **Mētōkmāh** (Видовати Медомаҳ-Метокмоҳ- тафсири Видоват аз ҷониби Мэдомоҳ), **Дātīstān-nāmak**(Қонуннома; Китоби қонунҳо дар аҳди Ҳусрави I),

А্ব্যāткāр(дастурномаи Вахшопур), **Xvēškārīh- nāmak һ kārframānānž**(Китоб оид ба ўхдадориҳои мансабдорон), **Xvēškārīhnāmak һ magupatān**(Китоб доир ба ўхдадориҳои мӯбадон), **Mustaғarnāmak**(Дастури тартиби шикоят), **Nipištak**(Мачмӯи дастур оид ба савганд дар мурофиа), **«Handarz», бойгонии шаҳри Fур (Fop)** ва ғ. истифода гардидаанд. Умуман, дар китоб зиёда аз 40 сарчашмаи муҳталиф истифода шудааст.

Фарруҳмард хизмати бисёр муфассиронро, ба мисли Отурорзмазд, Гугушнасп, Одурфарнбарҳ, Сошианс, Зомосп, Ратормузд, Вахромшот, Фарраҳв-Зервон ва диг. ёд намуда, тафсирашонро истифода мебарад. Ў муфассиронро ба 2 чудо карда, якеро бо номи барҷастатарин намояндай ҳамин мактаб арагакікān- пайравони Апарак ва mētōkmāhīkān- пайравони Мэдомоҳ зикр меқунад. Яъне, дар он замон ду равияни тафсир мавҷуд будааст [2, с. XVIII].

Дар «Мотакдон...» чун сарчашмаи мӯътамад дастури мӯбад(магупат-магулат) Вах-Шопур бо номи «А্ব্যāткār» ёд мешавад. Дар ин дастур асосан доир ба фаъолияти магупатҳо дар соҳаи истеҳсолоти судӣ маслиҳату тафсирҳо ҷой доранд ва аз назари мураттиб дур намондаанд.

Китоб аз 54 боб иборат аст. Вале, мутаассифона унвони 15 боби аввал то замони мо нарасидааст. Шаш боби китоб рақамгузорӣ нашуда мондааст.

Мавзӯи асар аз он ҷиҳат ҳеле ҷолиб аст, ки он маҳз дар бораи оила, оиладорӣ, ҳуқуқи оила, ҳуқуқу ўхдадориҳои аъзои оила ва мақоми он дар ҷомеаи қадим маълумоти арзишманд медиҳад.

Ҳарору ҳукмҳои пурчиғили(мучмал)-и «Модигон...» асосан фарогири масоили ҳуқуқи ҳусусист. Дар қисми ҳуқуқи маъмурӣ то имрӯз дастрасшудаи он маъмулан масоили мансабу мансабдорӣ ва муҳокимаю мурофиаи судӣ, масоили умумии ҷомеа гайримунтазам ва аҳсанан баррасӣ шудаанд. Чунин тарзи таҳияи роҳнамои юридикӣ воқеист, зоро он ба ҳайси дастури амалии адлварзон таҳия гардида, аксар далелҳои барои муфатишону муҳаққиқони соҳаи муносибатҳои моликиятиву ўхдадорияйӣ, шаклҳои ҷамъиятий ва муассисавӣ, ҳуқуқи масъулият (деликтӣ), инчунин ташкили истеҳсоли суд, ҷузъҳои даҳлдори мурофиаи судӣ ва нигориши асноди ҳуқуқшиносиро пешорӯ меорад. Бинобар он А. Г. Периханян қайд менамояд: «Ин ҳама имкон медиҳад, ки низоми адлияи аҳди қадим муқаррар карда шуда, барои барқарор намудани матнҳои паҳлавӣ, аз ҷумла ҷузъҳои «Динкард», «Додистони деник», андарзу ривоятҳои паҳлавӣ, инчунин ёдгориҳои эпиграфии форсии миёна ва портӣ истифода гардад» [2, с. XXIV]. Матни асари мазкур барои омӯзиши ҳаматарфаи қазияҳои ҳуқуқии меъёроҳои ҷомеаи Сосониёни Эрон, Талмуди Бобулистон кӯмак мерасонад. Он метавонад ба дарки бисёр истилоҳоту воқеоти ёдгориҳои даврони ориёй равшани андозад.

Бо истифода аз сарчашмаҳои қадима ҳаллу фасл намудани бисёр қазияҳои ҳуқуқии аҳди қадим аҳамияти «Мотакдон...»-ро чун маъҳази маҳфузияти анъанаҳои ҳуқуқӣ ҳеле меафзояд, зоро онҳо аз дараҷаи ҳеле рушд ёфтани ҳуқуқи қадимаи ниёғон, ҷиддияту амиқии низоми таснифот, коркарди мурофиаи судӣ шаҳодат медиҳанд.

Матнҳои он огоҳии моро роҷеъ ба луғоти ҳуқуқӣ ва таъбироти фразеологӣ возех мегардонад. Бояд таъқид кард, ки дар матни «Модигон...» баъзе вожаҳо ва ҳетерограммаҳои наве низ дучор омадаанд, ки дар «Авесто» ба назар намерасанд.

Вижагии лафзии(лингвистии) матнҳои китоб танҳо дар луғот набуда, дар ҳусусиятҳои ҳуқуқии матнҳост, бинобар он ҳама гуна мағҳум аз лиҳози муносиботи ҳуқуқӣ, ҷиҳатҳои тарҷумавии сарчашмаҳо ба маводи дигар муқоиса мешаванд. Он

барои дарки бисёр истилоҳоти олами қуҳан кӯмак мерасонад. Маводи асар аз дараҷаи хуби рушди ҳукуқи ориёй, устуворӣ, ҷиддият, амиқӣ ва дақиқии ҳукуқӣ-мурофиавии он давр шаҳодат медиҳад.

Ба ҷуз дебоҷа, дигар тамоми маводи китоб дар шакли мақола- моддаҳои фарогири қазияву қарорҳои ҳукуқӣ таълиф гардида, ба бобҳо турӯҳбандӣ шудаанд, ки сарлавҳаҳояшон таҷассумгари мазмуну мундариҷаи маводи бобу фаслҳоянд. Масалан, «En dar ī čiš pat hambāyān ut hamxvāstakān (i) ut hampāyandānān hilišn (талоқ, озод кардан) [2, с. 5], – «Ин боб оид ба баррасии қарзи рафиқон, ҳамраъйон ва кафилони қарздорон».

Дар ин сарлавҳа ҷоҳи ба маъноҳои зерин омадаанд: *dar* (боб), *čiš* (чиз, предмет), *pat* (дар бораи, оид, роҷеъ, дар ҳусуси), *hambāyān* (ҳамрафиқон, ҳамворисон, ҳамшарикон-сотовариҷаи, сонаследники, партнери), *hamxvāstakān* (ҳамраъйони қарздор-корреальные должники), *hampāyandānān* (ҳамкафилон-сопоручителы), *hilišn* (талоқ, озод кардан, ҳал кардан, баррасӣ).

Дар ҳавошии номи бобҳо аз рӯи абҷад ракамҳои тартиби бобҳо гузошта шудаанд. Дар ҷаҳор маврид ракамҳои тартиби мавҷуд нестанд. Тартиби умумӣ риоя нашудаанд, ададҳо гуногунанд, дар ҳар кучо ҳар хел. Ин шаҳодати он аст, ки ракамҳо на дар вақти забт, балки дертар гузошта шудаанд.

Нахустбоби китоб дар бораи оилаву оиладорӣ, мақоми ҳар як аъзои оила(шавҳар, зан, писар, духтар, муносибати заношӯӣ), мақоми шаҳс дар ҷомеа, махсусан ғуломон ва муносибат бо онҳо, ҳаққу ҳукуқи ғуломон баҳс мекунад. Мутаассифона унвони аслии бобҳои алоҳида аз байн рафтаанд ва мураттибуни муҳаққиқон бисёр бобҳоро аз рӯи мазмуни онҳо унвонгузорӣ кардаанд.

Дар ин боб истилоҳоте чун *bandakīh* (ғулом), *dāhkān*(шоҳ), *martoxtmān* (мардумон), *āydēn* (бедин, гайрдин) истифода шудаанд, ки шаклу маънӣ дигар кардаанд. Сарлавҳагузории бобҳо ба тариқи ҷумлавӣ буда, мазмуну мӯҳтавои онро пурра ифода месозанд, масалан, «Боб андар дастурҳое ки бояд дар мурофиаи судӣ риояву татбиқ шаванд ё дар «Дотистонномак» низ гуфта шудааст» [2, с. IX].

Ин ҳама аҳбору маълумоти «Мотақдон...» оид ба масоили ҳукуқи оилаву ҳочагидорӣ имкон медиҳад, ки низоми ҳукуқи ориёй, матнҳои паҳлавӣ, аз ҷумла «Динкард», «Додистони деник», андарзҳо, ривоятҳои паҳлавӣ, ёдгориҳои асримиёнагӣ ва портиро фарогирона омӯхта, ҳолату вазъи ҳукуқии он давра равшан карда шавад.

Дар асар ҳаллу фасли масоили зиёд мавриди баррасии мушаҳҳас қарор дода шудааст. Аз ҷумла оид ба шарту шароити қарзгириву қардиҳӣ; қарздорон ва сармоягузорон; муносибат бо ғуломон; қарори табақот ва қоноатманӣ ва гайриқаноатманӣ аз он; никоҳу талоқ; мансабу мансабдорон, вазифаву ӯҳдадориҳои онҳо; масъулияти шаҳодатдиҳӣ; саркашӣ кардан, оқибати беэътиборӣ ба суд (контумация); пардоҳт, тарзу намуд ва шарту шароити он; ворисият; васоят, ҳимоят, дастгирии ҳамдигарӣ; ситонидани қарз(пас аз марғ); зани комилҳукуқ; гаравгузорӣ; ҳамрафиқӣ; моликияти меросӣ; мансубияти молу ашё ва ҳифозати он; интихоби чизе ва писандидани он; пардоҳти маош ва ҷарима, дар бораи ҳароҷот, ҳайрия ва иҷрои шартнома; пардоҳти иҷора; умури мурофиа; даъво; ҳукму қарордоди судӣ; мақоми дин ва эътидоли тафаккур; рафоқати ду нафар ё минтақаи замини онон; ҳукму қарордоди судии муфассирони «Авесто»; даромад, анвотъ ва вижагиҳои он; бегуноҳӣ, беайбӣ; моликияти ҳусусӣ; дар бораи дастурҳои «Датастонномак»; ноҷӯрии ҳукм, қарордодҳои судӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо; салоҳияти масъулони мансабдор ва ф.

6 боб ракамгузорӣ нагардидаасту 5 боб аз тарафи таҳиягарон ворид шудааст.

Қимати дигари асар дар он аст, ки мусанниф забони давраи таҳияи асарро риоя намуда, истилохвожаҳои ҳамон давраро ба кор гирифтааст.

Умуман, асари мазкур ҳам аз лиҳози вижагиҳои таърихи давлат ва ҳуқуқ, ҳам аз нигоҳи ҳӯҷҷатнигорӣ ва омӯзиши матни таҳассусӣ хеле ҷолиб буда, сазовори таҳқиқи умдатаре мебошад.

Пайнашишт:

1. *Авесто /Гузории ва пажӯҳии Чалили Дӯстхоҳ. Таҳиягар Муаззами Диловар.-Душанбе: Қонуният, 2001.-792 с.*
2. *Периханян А.Г. Сасанидский судебник. Книга тысячи судебных решений / Антология мировой правовой мысли: В 5-ти томах.- М.: Наука, 1999. Т.1: Античность, восточные цивилизации.- С.65-80.*
3. *Периханян А. Г. Агнитические группы в Древнем Иране // ВДИ. – 1968. -№ 3. - С. 28-52.*
4. *Халиков А. Г. Правовая система зороастризма.- Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005.- 448 с.*
5. *Шокиров Т. С. Юридические термины и их лингвистические особенности.- Худжанд: Дабир, 2017.- 252 с.*
6. *Bartholomae Chr. Über ein sasanidisches Rechtsbuch.-// Sb. Haidelb. AW, Philos.-hist. KL.- 1910, 11 Abhandl.- P. 3-25.*
7. *Bartholomae Chr., Beiträge zur Kenntnis des sasanidischen Rechts.-// WZKM, 27, 1913.-P.347-374.*
8. *Bartholomae Chr. Der Verbalkontrakt im sasanidischen Recht.-// Sb. Haidelb. AW, Jahrg. 1917,11 Abhandl.- P. 3- 15*
9. *Bartholomae Chr. Zum sasanidischen Recht I-V/-// Sb. Haidel b. AW, Jahrg. 1918, 5 Abhandl.- P. 3- 50; ibid., 14 Abhandl.- P. 3- 50; Jahrg. 1920, 18 Abhandl.- P. 3- 66; Jahrg. 1922, 5 Abhandl.- P. 3- 57; Jahrg. 1923, 9 Abhandl.- P. 3- 56*
10. *Bartholomae Chr., Die Frau im sasanidischen Recht.-// «Kultur und Sprache», 5, Haidelberg, 1924, № 5.-P. 3-25.*
11. *Boyce M. Middle Persian Literature, Handbuch d.Orientalistik hysg. von B. Spuler.-// I Abt. Bd. IV. 2 Abschnitt, Lief. 1, Lief. I, Leiden-Köln, 1968.-P. 62.*
12. *Boyce M., On sacred Fires of the Zoroastria ns.-// BSOAS, XXXI, 1, 1968. -P. 52-68.*
13. *Boyce M., The Pious Foundations of the Zoroastrians.-// BSOAS, XXXI, 2, 1968.-P. 270-289.*
14. *Bulsara S. J., The Laws of the Ancient Persians, Bombe, 1937.- 87 p.*
15. *E. West Y. Grundriss der Iranischen Philologie.- Strassburg, 1896.-P. cmp. 116-117.*
16. *Darmesteter J. Revue Critique d'Histoire et de Literature || Nouv. série, t. XXIV, 1887.-P. 425- 427.*
17. *Klingenschmitt G., Die Erbtochter in sasanidischen Recht.-//MSS, 21, 1967.- P. 59-70.*
18. *Klingenschmitt G. Neue Avesta-Fragmente.-// MSS, 29, 1971.- P. 111-174.*
19. *Menasce J.- P.de, Feux et fondations pieuses dans le droit sassanide. //«Indo-Iranica. Mélanges présentés à G. Morgenstierne », Wiesbaden, 1964, P., 1964.- P.136-148.*
20. *Menasce J.- P.de, Les données géographiques dans le Mātīgān i Hazār Dātistān. //«Indo-Iranica. Mélanges présentés à G. Morgenstierne », Wiesbaden, 1964.- P. 149-154.*
21. *Menasce J.- P.de, Formules Juridiques et syntaxe pahlavie, «Bulletin of the Iranian Culture Foundation», I, 1 1969.- P. 11-20.*

-
- 22. *Mādagān i hazār dātāstān, A. Photozincographed Facsimile of a Ms. Belononging to the M. L. Homhang Hataria Library in the Zurthoshti Anjuman Atashbehuran (with an introduction by J.J. Modi)*, Poonu, 1901.
 - 23. Pagliaro A., *L'anticresi nel diritto sāsānidico*. // RSO, XV, 1935, P. 275-315.
 - 24. Pagliaro A., *Note di lecsicografia pahlavica*. // RSO, XXIII, 1948, P. 52-68.
 - 25. Pagliaro A., *Aspetti del diritto sāsānidico, hačašmānd «interdicum»*. // RSO, XXIV, 1949, P. 120-130.
 - 26. *The Soocial Code of the Parsies in Sassanian Times or the mādagān i hazār dātāstān, part II*. By T. D. Anklesaria with an Introuction by J.J. Modi, Bomday, 1912.ä
 - 27. Perikhanian A., *njetes sur le lexique iranian et arménien*, REArm., V, 1968, P. 9-23
 - 28. Perikhanian A., *Sur arm. panduxt*, REArm., VI, 1969, P. 1-14. Perikhanian A., *On some Pahlavi Legal Terms*, «W. B. Henning Mem. Vol.», L. , 1970.- P. 349-357.

Reference Literature:

- 1. *Avesta / Provision and Study of Jalil Duskhok. Prepared by Muazami Dilovar*. – Dushanbe: Legislation, 2001. – 792 pp.
- 2. Perikhanyan A.G. *Sasanian Criminal Record. The Book of thousand Juridical Resolutions // Juridical Ideas: in 5 volumes*. – M.: Science, 1999. – V.I.: Antiquity, Eastern Civilizations. – pp. 65 – 80.
- 3. Perikhanyan A.G. *Agnatic Groups in Ancient Iran*. // VDI, 1968. - # 3, - pp. 28 – 52.
- 4. Khalikov A.G. *The Law System of Zoroastrism*. – Dushanbe: Enlightenment and Culture, 2005. – 448 pp.
- 5. Shokirov T.S. *Juridical Terms and their Linguistic Features*. – Khujand: Dabir, 2017. – 252 pp.
- 6. Bartholomae Chr. *About one Sasanidian Book on Law // Sb Heidelberg, AW, Philos. – hist. KL. – 1910, 11 Abhandl. – pp. 3-25 (in German)*
- 7. Bartholomae Chr. *Contributions into the Knowledge of Sasanidian Law // WZKM, 27, 1913 / - pp. 347-377 (in German)*
- 8. Bartholomae Chr. *Oral Agreement in Sasanidian Law // Sb. Heidelberg. AW, Jahrg. 1917, 11 Abhandl. – pp. 3-15 (in German)*
- 9. Bartholomae Chr. *On Sasanidian Law I – V - // S6. Heidelberg AW Jahrg. 1918, 5 Abhandl. – pp. 3-50; ibidem., 14 Abhandl. – pp. 3-50. Jahrg. 1920, 18 Abhandl. – pp. 3-66; Jahrg. 1922, 5 Abhandl. – pp. 3-57; Jahrg. 1923, 9 Abhandl. – pp. 3-56 (in German)*
- 10. Bartholomae Chr. *Woman in Sasanidian Law // "Kultur und Sprache" ("Culture and Language", 5, Heidelberg, 1924, N5. – pp. 3-25 (in German)*
- 11. Boyce M. *Middle Persian Literature, Handbuch d.Orientalistik hysg. Von B.Spuler*.// I.Abt. Bd.IV.2.Abschnitt, Lief.I., Lief.I., Leiden-Koln, 1968. – P. 62.
- 12. Boyce M., *On Sacred Fires of Zoroastrians*.// BSOAS, XXXI, 1., 1968. – pp. 52 – 68.
- 13. Boyce M., *The Pious Foundations of Zoroastrians*.// BSOAS, XXXI, 2., 1968. – pp. 270 – 289.
- 14. Bulsara S.J. *The Laws of Ancient Persians*. - Bombay, 1937. – 87 pp.
- 15. West U. *Foundations of Iranian Philology*. – Strassburg, 1896. – pp. 116-117 (in German)
- 16. Darmester J. *Critical Review of History and Literature // Nuvelle Serie (The New Series)*. V. XXIV, 1887. – pp. 425 – 427 (in French)
- 17. Klingenschmitt G. *Daughter's Right in Sasanidian Law // MSS, 21, 1963. – pp. 59-70 (in German)*

18. Klingenschmitt G. *Fragments from “New Avesta // MSS, 29, 1971. – pp. 111 – 174 (in German)*
19. Menasce, Jean-Pierre. *Fortifying Foundations of Sasanidian Law // “Indo-Iranica. Different Works Presented by G. Morgenstierne”, Wiesbaden, 1964. – pp. 149 – 154 (in French)*
20. Menasce, Jean-Pierre “Geographic Donations in “Matigan I Hazar Datistan // “Indo-Iranica”. Different Works Presented by G. Morgenstierne”, Wiesbaden, 1964. – pp. 149-154 (in French)
21. Menasce, Jean-Pierre. *Juridical Formulae in Pahlavi Interpretation. “Bulletin of the Iranian Culture Foundation” I, 1 1969. – pp. 11 – 20 (in French)*
22. *Mādagān i hazār dātāstān, A. Photozincographed Facsimile of a Ms. Belononging to the M. L. Homhang Hataria Library in the Zurthoshti Anjuman Atashbehuran (with an introduction by J.J. Modi), Poonu, 1901.*
23. Pagliaro A. *Found Ancient Reports on Sasanidian Law // RSO, XV, 1935. – pp. 275-375 (in Italian)*
24. Pagliaro A. *Notes on Pahlavi Lexicography // RSO, XXIII, 1948. – pp. 52 – 68 (in Italian)*
25. Pagliaro A. *Aspects of Sasanidian Law, hacasmard “interdicted” // RSO, XXIV, 1949. – pp. 120 – 130*
26. *The Soocial Code of the Parsies in Sassanian Times or the mādagān i hazār dātāstān, part II. By T. D. Anklesaria with an Introduction by J.J. Modi, Bomday, 1912.ä*
27. Perikhanyan A. *Notes on Iranian and Armenian Lexics. REArm., V, 1968. – pp. 9-23 (in French)*
28. Perikhanyan A. *On Armenian “Panduxt”, REArm., VI, 1969. – pp. 1-14. Perikhanian A., On some Pahlavi Legal Terms, «W. B. Henning Mem. Vol.», L., 1970.- P. 349-357.*